

**Список**  
**опубликованных работ Хидирова Раджаба Гулматовича, кандидата**  
**филологических наук, доцента кафедры теории и практики языкознания**  
**Таджикского государственного педагогического университета**  
**имени С. Айни**  
**(за 2015 – 2019 гг.)**

Научная работа (тема кандидатской диссертации): Лексические изменения  
таджикского и узбекского языков конца XX – начала XXI веков.

№	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем		Соавторы
				стр.	п.л.	
1.	Таърихи забони ўзбекӣ. (Ўзбек тилшунослиги тарихи).	Печатная	Барномаи таълимӣ барои факултетҳои филологии донишгоҳҳои омӯзгорӣ. - Душанбе, «Ирфон», 2015.	20	1,25	
2.	Таджикско-персидские лексические заимствования в составе узбекских слов и фразам. (статья)	Печатная	Международная научно- практическая конференция, посвящена году «Культуры и истории», а также 20-летию образования Сулуктинского гумманитарно- экономического института Баткенского госуниверситета Кыргызской Республики. – Сулукта, 2016.	65- 69	0,25	

3.	Инкишофи фразема ва паремаҳои забонҳои тоҷикию ўзбекӣ. (Ўзбек ва тоҷик тилларида фразема ва паремаларнинг шаклланиши). (статья)	Печатная	Конференсияи байналмилалӣ: Муаммоҳои мубрами филологӣ ва забоншиносии контрастивӣ. - Фарғона, 2018.	52-55.	0,25	
4.	Фразеологизмҳои забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ дар “Мақтаби кӯҳна”. (статья)	Печатная	Конференсияи байналмилалӣ: Роҳи абрешим ва робитаҳои байнифарҳангии Авруосиё. - Душанбе, 2018.	183-184.	0,1	
5.	Робитаи забонҳои тоҷикию ўзбекӣ дар сатҳи луғавии забон. (Ўзбек ва тоҷик тилларининг луғавий сатҳига хос алоқаси). (статья)	Печатная	Конференсияи байналмилалӣ: 19 апрели 2019, Робитаҳои адабӣ ва муколамаи фарҳангҳо. - Термиз, 2019.	52-55.	0,25	
6.	Таснифи синхронии фразеологизмҳои забонҳои ўзбекӣ ва тоҷикӣ. (Ўзбек ва тоҷик тиллари фразеологизмларининг синхрон таснифи). (статья)	Печатная	Конференсияи минтақавӣ: 22 ноябри 2019 бахшида ба 70-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Абдусалом Абдуқодиров. - Хучанд, 2019.	84-90.	0,4	
7.	Робитаҳои забонҳои ўзбекӣ ва тоҷикӣ дар сатҳи фонетикӣ-фонологӣ. (Ўзбек ва тоҷик тилларининг фонетик-фонологик сатҳига хос алоқалари).	Печатная	Конференсияи минтақавӣ: 3-4 майи 2019 бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор	56-59	0,25	

	(статья)		Абдувалӣ Бердиалиев. - Хучанд, 2019.			
8.	Истилоҳоти тиббӣ дар ашъори Алишери Навоӣ. (Алишер Навоӣ асарларидаги айрим тиббӣ атамалар хусусида). (статья)	Печатная	Журнали “Ўзбек тили ва адабиёти” Ҷумҳурии Ўзбекистон, №1, - Тошкент, 2019.	69-72.	0,25	
9.	Забони ўзбекӣ. (Ўзбек тили). (книга)	Печатная	Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 9, таълимашон ба забони ўзбекӣ. - Душанбе: Маориф, 2019.	187	11,68	

Доцент кафедры теории и практики  
языкознания Таджикского государственного  
педагогического университета имени С. Айни,  
кандидат филологических наук **Хидиров Раджаб Гулматович**



Рабочий адрес: 734025, Р.Т., г. Душанбе, пр. Рудаки 121  
Тел./факс (992 37) 2241383  
(992) 918666132

03. 01. 2020

Подпись Хидирова Раджаба Гулматовича заверяю  
Начальник отдела кадров и спецчасти  
Таджикского государственного  
педагогического университета  
имени С. Айни



**Назаров Давлатхон Курбонмуродович**